



Internews барои дарёфти бурсияҳо оид ба саводнокии рақамӣ ва расонаӣ озмун Эълон менамояд

Агар аудитория қобилияти фарқ кардани ҳақиқат аз дуруғро надорад, муҳтаво аз назари интиқодӣ арзёбӣ намекунад ва аз фановариҳои рақамии замонавӣ истифода бурда наметавонад, пас тасаввур намудани рушди муҳити рақамӣ ғайриимкон аст.

Саводнокии муосири расонаӣ ҳамчунин аз малакаву маҳоратҳои сохтани маводи эҷодӣ, шеваҳои ороиши навоаронаи он ва ҳамкорӣ бо дигар муаллифон иборат аст. Он роҳ ба суи эъмори шаҳрвандии рақамии комил ва тавони ҳал намудани мушкилот тавассути фановариҳои рақамӣ аст. Рушди саводнокии расонаӣ яке аз афзалиятҳои барномаи Media CAMP аст.

Мо созмонҳои таълимӣ, ғайритиҷоратӣ, расонаӣ, ширкатҳои ИК ва ҳамчунин ассосиатсияҳоеро ки бо ҷавонон ва гуруҳҳои иҷтимоии дастрасиашон ба таҳсил маҳдуд кор мекунанд барои иштирок дар озмун аз руи категорияҳои зерин даъват мекунем:

1. Сохтани абзорҳо барои омӯختани саводнокии расонаӣ-рақамӣ:

а) бозиҳои компютерӣ, тестҳои интерактивӣ, квестҳо (саргузаштҳои мочароангезе, ки онҳоро бозигарон идора мекунанд), чат – ботҳо, барномаҳои мобилӣ ва дигар манбаъҳои дорои халлоқият барои кудакон ва калонсолон;

б) ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ мутобиқгардони бозиҳои интернетии мавҷудаи хориҷӣ оид ба саводнокии расонаӣ.

2. Гузаронидани TOT оид ба саводнокии расонаӣ - рақамӣ барои гуруҳҳои мухталифи аҳолӣ. Ташкилот бояд салоҳияти гузаронидан чунин тренингҳоро дошта бошад ва минбаъд кори амалии хатмкардагони барномаро тавассути кумакҳои методӣ ва машваратӣ ҳамроҳанг созад. Дар ҳоли бомувафақият амалӣ намудани барнома, шарикон метавонанд ба дастгирии молиявии минбаъдаи Интерньюс дар татбиқи барномаҳои таълимии навашон умед банданд .

3. Гузаронидани омузишҳои методӣ барои муаллимон дар мавриди ҷорӣ намудани курси озмоишии саводнокии расонаӣ-рақамӣ дар макотиби олии Тоҷикистон шурӯъ аз семестри тирамоҳии соли таҳсили 2019-20: барномаи курси мазкур аз ҷониби Интерньюс таҳия шуда, барои истифода дар нақшаҳои таълимӣ тавсия мегардад.
4. Барпо намудани чорабиниҳои оммавӣ, муаррифиҳо, дарсҳои устодони соҳа дар лагерҳои тобистона ва ҷашнвораҳо оид ба саводнокии расонаӣ, сохтани гушаҳои саводнокии расонаӣ дар макотиби олии миёна ва китобхонаҳо, гузаронидани озмунҳо ва ҳамагуна маъракаҳои оммавие, ки ба рушди саводнокии расонаӣ-рақамӣ мусоидат менамоянд.

Дархосткунанда барои дар амал татбиқ намудани идеяҳои метаваонад як ё якчанд мавзӯро интихоб намояд. Ҳамчунин дархостҳои муштарак ва аз ҷониби дигар созмонҳо қисман маблағгузоришаванда қобили тавачҷуҳанд

Тарзи пешниҳоди дархост чӣ гуна аст?

Барои пешниҳоди дархост, лутфан, шакли онлайнӣ онро дар [пайванди зер](#) пур кунед ва то санаи 28 феврал 2019, на дертар аз 24-00 бо вақти маҳалӣ пешниҳод намоед. Internews дархостҳоро баррасӣ намуда қарори ниҳоиро на дертар аз 5 март 2019 қабул мекунад.

Оиди қарори қабулшуда дархосткунандагон тариқи почтаи электронӣ на дертар аз 10 март с. 2019 хабардор карда мешаванд. Дар ҳолати зарурӣ мо метаваонам пеш аз қабули қарори ниҳой барномаро бо мултифони он бевосита ва ё тариқи он-онлайн муҳокима кунем.

Агар оиди ин мавзӯ саволе доред, лутфан, ба Рустам Гулов бо телефони (+992) 92 880 6416 ё почтаи электронии rgulov@internews.org муроҷиат намоед.

Лоихаи мазкур дар доираи Барномаи расонаии Осиеи Миёна - MediaCAMP бо мусоидати Агентии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ (USAID амалӣ мегардад. Маълумоти муфассал оид ба MediaCAMP-ро метаваонад аз [инҷо](#) пойдо намоед. Муфассал оид ба созмон: [Internews: дар ҷаҳон](#), [Internews дар Тоҷикистон](#).